

## ТАҚРИЗ

ба автореферат ва диссертатсияи доктории Насимов Нуриддин Исоевич дар мавзуи «Пажуҳиши лингвофолклористикаи Сари Хосор (chanbaҳои овой ва вожагонӣ) барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ)

Тадқиқу таҳқиқ ва натиҷагирий аз хусусиёти чудогонаи забони гуфтории минтақаҳо дар забоншиносии тоҷик аз масоили ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад. Хусусан, ҷанбаҳои этнолингвистикии маҳалҳои буими бостоние, ки дар ҳазинаи худ осори гузаштаи мардумро аз давраҳои гуногуни рушду нумуи адабиёт, фарҳанг, забон, расму русум ва одоти он маводди ғаноманде, ки дар ганҷдони пур аз сарвати забони адабиёти классикии форсу тоҷик то имрӯз маҳфуз нигоҳ доштааст, дар марҳилаи кунунии инкишофи забоншиносии ватанӣ амалест сазовор ба пазириш ва қобили дастгирист.

Доир ба омӯзиш ва пажӯҳиши забони асари адабони классики тоҷик як силсила асарҳои ҳурду бузурги Н. Маъсумӣ, Р. Амонов, В. Асрорӣ, Б. Тилавов, М. Фозилов, М. Қосимова, Ф. Ҷӯраев, З. Муҳторов, Ш. Каримов, Р. Аҳмадов ва Р. Раҳмонӣ Ҳ. Қабиров, Ш. Қабиров, С. Назарзода, Д. Ҳоҷаев, Ф. Шарифзода, Ҳ. Султон, Ҷ. Алимӣ, О. Муҳаммадҷонзода, С. Раҳматуллоев, Н. Гадоев, П. Нуров, С. Мирзоев, Б. Шермуҳаммадов, Н. Шакармамадов, Ф. Муродов, С. Фатҳуллоев, ва дигарон ба табъ расиданд, ки дар онҳо сухан аз вижагиҳои лугат, қалимасозиву қалимабандӣ, ҷумлаороиву матнигорӣ ва дигар хусусиёти сабки эҷодии эшон дар тасвир ба миён қашида шудааст. Вале тадқиқоти анҷомдодаи Насимов Нуриддин ба яке аз масъалаҳои мубрам ва муҳимми забоншиносии муосир – хусусиятҳои лингвофолклористикаи мавзеи бостонии Сари Хосор ва ҳосан, ҷанбаҳои овой ва вожагони он баҳшида шудааст, ки дорои аҳаммияти ҳам илмӣ ва ҳам амалист ва мусаллам аст, ки рисолаи доктории Насимов Нуриддин Исоевич дар мавзуи «Пажуҳиши лингвофолклористикаи Сари Хосор (chanbaҳои овой ва вожагонӣ)» дар асоси ҳамин зарурат ва талаботи имрӯзai забоншиносии тоҷик иншо ёфтааст.

Рисолаи диссертационӣ аз муқаддима, 4 боб, 28 фаслу зерфасл, ҳулоса, рӯйхати адабиёт ва таълифоти чопшудаи иборат буда, 404 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад. Бобҳои рисола аз зербобҳо ва фаслҳои марбут ба мавзуъ иборат буда, барои баррасии масъалаи мавриди таҳқиқ мувоғиқ мебошанд.

Боби якуми диссерататсия «Масъалаҳои назариявӣ дар робита ба забон, фолклор ва лингвофолклористика» ном дошта, аз чор фасл иборат аст. Фасли якум – «Назаре ба таърихи пажуҳиши забон, фолклор ва лингвофолклористика» ба омӯзиши таърихи омӯзиши забон, баҳусус, забони тоҷикӣ, фолклор ва лингвофолклористика баҳшида шудааст.

Фасли дуюми боби якум «Перомуни соҳиби забону муаллифи фолклор» аҳаммият ва муҳиммияти забону фолклор ва ҳалқро дар бар мегирад.

Дар фасли сеюми боби якум «Мундариҷа ва соҳтори забонии матнҳои фолклории Сари Ҳосор» доир ба омӯзиши муштарак, пайвасту ҳамзамони фолклор ва забони он ҳамчун мавзуи асосии баҳси лингвофолклористика сухан меравад.

Фасли чоруми боби якум – «Пажуҳиши суруди «Ман дӯғ»-и Сари Ҳосор аз нигоҳи лингвофолклоролистӣ» ба таҳқиқи комили намунавии лингвофолклористии матни фолклории суруди мазкур баҳшида шудааст.

Маълум шудааст, ки суруди «Ман дӯғ» ҳамчун матни фолклорӣ бо лаҳча суруда шуда, дар он хусусиятҳо, оҳанг ё шеваи гуфтори ҳалқ, лаҳзае аз расму оини даравгарӣ ва ҳамҷунин эҳсоси равонии мардум инъикос ёфтааст.

Боби дуюми «Назари лингвофолклористӣ ба хусусиятҳои овозии фолклори Сари Ҳосор» аз панҷ фасл иборат аст.

Фасли якум – «Омори овозии фолклори Сари Ҳосор» таҳқиқи истифодаи шумораи овозҳо ва мавқеи онҳоро дар бар гирифта, маълум карда шудааст, ки фолклори Сари Ҳосор дар доираи 7717 номгӯйи калимаҳо бо назардошти иловаи морфемаҳои тобиши маъно ва алоқасоз мачмууан бо шумули 3 шумора (ракам) 28701 калимаро дар бар мегирад, ки ин аз 132963 овоз иборат мебошад.

Фаслҳои дуюм, сеюм, чорум ва панҷуми боби дуюм бо номҳои «Соҳти овозии диалектизмҳои якҳиҷоӣ», «Овозҳои маънодор ва ёридиҳанд», «Мавқеи овози ӯ», «Ҳодисаҳои овой дар фолклори Сари Ҳосор» иншо шудааст.

Аз ҷумла, зикр гардидааст, ки дар фолклори Сари Ҳосор овози ҳалқии нарми ӯ бо назардошти омори зиёда аз бутун дар 5940 калима 6770 маротиба омадааст. Аз ҷумла, дар номгӯйи зиёда аз 30 калима бо овози аслии ӯ (сакта) 380 маротиба бо назардошти шаклҳои адабию лаҳчавиашон омадааст: *алвидоъ, аъзо, баъд, дафъ, даъват, қалъа, Каъба, Қуръон, матоъ, маъшуқ, минбаъд, наъл, наъра, раъно, суръат, таънасор, ҷамъ, эътибор*, яъне.

*Ба ёрон алвидоъ гуфтем, рафтем,  
Ба ҷону дил дуо гуфтем, рафтем.  
Ҳамон ёре, ки бо мо дошт улфат,  
Паноҳаш бо ҳудо гуфтем, рафтем.* [ОЭДК, с. 240].

Боби сеюм «Чанбаҳои вожагонии фолклори Сари Ҳосор аз нигоҳи лингвофолклористӣ» аз шаш фасл иборат аст: «Калимаҳои аслии хоси маҳзани асосии лугавии забони тоҷикӣ дар фолклори Сари Ҳосор», «Калимаҳои серистеъмоли фолклори Сари Ҳосор», «Лексикаи динӣ дар назми фолклори Сари Ҳосор», «Синонимҳо», «Омонимҳо» ва «Антонимҳо»

Фолклори Сари Ҳосор, ки зиёда аз 7700 номгӯйи калимаро дар бар мегирад, ба истиснои диалектизмҳои лексикӣ ва калимаҳои иқтибосӣ 7000 ададаш (91,0 %)-ро калимаҳои аслии тоҷикӣ мебошад, ки ба истилоҳ ҳам умумихалқӣ, ҳам умумитоҷикӣ ва ҳам умумиистеъмолӣ маҳсуб меёбанд.

Боби чоруми диссертатсия «Диалектизмҳо дар фолклори Сари Ҳосор» ном дошта, аз шаш фасл иборт аст. Фасли якум ба «Мавқеи диалектизмҳо дар фолклори Сари Ҳосор» баҳшида шудааст. Нахуст дар бораи диалектизмҳо (калимаҳои лаҳҷавӣ) сухан меравад, ки яке аз мавзуъ ва масъалаҳои асосии омӯзиши илми лингвофолклористика ба ҳисоб мераванд. Диалектизмҳо дар забони адабӣ ва асарҳо бо мақсади тавсифи нутки қаҳрамонон ё намояндагони ягон мавзезъ, аз ҷумла, маҳаллаҳо, деҳот, ноҳия, шаҳр, минтақа ва вилоятҳо истифода мешаванд.

Диалектизмҳо дар фолклори Сари Ҳосор мавқеи муҳим ва хос доранд. Дар матнҳои фолклории назмӣ, насрӣ ва драмавӣ бештар аз 3500 номгӯй ва ҷамъян, 13500 калимаро (47 фоизро) – диалектизмҳо ташкил медиҳад.

Фасли дуюми боби чорум «Диалектизмҳои лексикӣ» ном дорад. Дар матнҳои фолклории Сари Ҳосор бештар аз 70 номгӯйи диалектизимҳои лексикӣ бо такрори баъзе калимаҳо афзунтар аз 170 маротиба омадааст.

Унвони фасли сеюми боби чорум «Диалектизмҳои фонетикӣ» мебошад. Диалектизмҳои фонетикӣ калимаҳои лаҳҷавӣ ё решою асосҳои феълие шумурда шудааст, ки дар натиҷаи ҳодисаҳои фонетикӣ ба тағириoti овозӣ дучор гардидаанд. Ва фолклори Сари Ҳосор номгӯйи зиёда аз 1100 диалектизми фонетикиро бо такрори бештар аз 5500 калима дар бар мегирад.

Фасли чоруми боби чорум «Диалектизмҳои морфологӣ» буда, зери ин унвон диалектизмҳои ворид карда шудаанд, ки асосан, морфемаҳои шаклсоз, аз ҷумла, пасванд, пешванд ва бандакҳоро дар бар мегиранд.

Фасли панҷуми боби чорум «Диалектизмҳои морфологӣ-синтаксисӣ» ном дорад. Мавзуи мазкур бинобар он ҷунин ном гирифтааст, ки онҳо асосан воҳидҳо, морфемаҳо ё ҷузъҳои морфологиеро дар бар мегирад, ки бештар зимни гуфтугӯ ва ташаккули воҳидҳои синтаксисӣ, аз қабили ибораю ҷумлаҳо истифода мегарданд.

Дар фолклори Сари Ҳосор дар қалимаҳое, ки бо овозҳои садоноки -а ва -о ба итмом мерасанд, ба ҷойи бандаки изофии -и овози -й (йот) омадааст: *атай*, *бачай*, *бобой*, *донай*, *заминой*, *касабай*, *миёнай*, *очай*, *риштай*, *танай*, *хонай*, *чаимой*.

— Акаҷон, ай очай ма (ҳабар) бъгу, очай ма чӣ таврай? [ОЭДК, с. 321].

Фасли шашуми боби чорум «Диалклизмҳои фразеологии феълӣ» ном дорад. Зери мағҳуми диалектизмҳои фразеологии феълӣ дар назар дошта шудааст, ки феълҳо дар кулли фразеологизмҳо ё ибораҳои рехта дар шакли адабӣ омадааанд ва феъл ё яке аз ҷузъҳои дигари фразеологизмҳо шакли лаҳчавӣ – диалектизмро доранд.

Диалектизмҳои фразеологии феълии фолклори Сари Ҳосор аз рӯйи хелҳои диалектизм ва жанрҳо ба гурӯҳҳо ҷудо карда шуданд.

Дар бахшҳои хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии диссертатсия Насимов Н.И. натиҷагириҳои таҳқиқи худро ба таври мушахҳас дар 27 ва 9 банд баён мекунад, ки ҳар яки онҳо заминаҳои устувири илмӣ дошта, қобили эътиимод мебошанд. Илова бар ин, диссертатсия, дар маҷмуъ, дар сатҳу савияи баланди илми забоншиносӣ таълиф гардидааст ва он, воқеан, метавонад дар таҳқиқи лингвофолклористии забони матнҳои фолклории тоҷик саҳифаи наверо боз намояд.

Таълифоти илмии довталаб аз 3 монография, 2 луғатнома ва 24 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 20 мақолаи дар нашрияҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон нашршуда иборатанд ва нуктаҳои асосию натиҷаҳои таҳқиқотро фаро мегиранд.

Автореферат ва мақолаҳои чопкардаи унвонҷӯ мазмуни диссертатсияро комилан фаро мегиранд.

Бо вучуди ин ҳама муваффақияту навгониҳои шоиста дар фишурда ва диссертатсия баъзе камбудихо ба назар мерасанд, ки зикри онҳо барои

бехдошти сифати кор дар мавриди нашр аз аҳаммият холӣ наҳоҳад буд:

1. Хулосаи бобҳои рисола хеле муҳтасар ба назар мерасанд. Муқаммалтар шудани онҳо ба манфиати кор мебуд.
2. Бо вучуди он ки унвонҷӯ шахси пухтакор зоҳир мегардад, дар саҳифаҳои диссертатсия ва фишурдаи он ҷо-ҷо ҳатоҳои имлой, аломатҳои китобат ва техникӣ дида мешавад.

Ин камбудихо моҳияти илмии диссертатсияро ба ҳеч ваҷҳ кам намекунанд ва диссертатсияи Насимов Нуриддин Исоеевич дар мавзуи «Пажуҳиши лингвофолклористикаи Сари Ҳосор (ҷанбаҳои овой ва вожагонӣ) таҳқиқоти анҷомёфта буда, дар сатҳи зарурии илмӣ таълиф шудааст.

Хулоса, диссертатсия бо муҳиммият, навғонии илмӣ ва арзиши назарию амалиаш ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) сазовор мебошад.

Муқарриз:

раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти  
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
доктори илми филология,  
профессор



Муҳаммадҷонзода  
Олимҷон Обидҷон

Нишонӣ: 7340013, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, к. Беҳзод, 25  
почтаи электронӣ: [info@kumitaizabon.tj](mailto:info@kumitaizabon.tj)  
тел.: +992 (37) 227-59-38

Имзои доктори илми филология, профессор Олимҷон  
Муҳаммадҷонзодаро тасдиқ мекунам.

Мудири шуъбаи ҳуқуқ, кадрҳо ва  
корҳои маҳсуси Кумитаи забон ва  
истилоҳоти назди Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Сафарзода Эраҷ  
Гулаҳмад

18.09.2024